

РУШДИ САНОАТИ КЎҲӢ

Баъд аз пош хўрдани Иттиҳоди Шўравӣ ва ба низоми бозаргонӣ гузаштан фазои иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон куллан тағиیر ёфт. Алоқаҳои устувори иқтисодӣ бо ҷумҳуриҳои дигар коста гардида. Кашмакашиҳои дохилии солҳои навадуми асри гузашта ҳам ба иқтисодиёти кишвар зарбаи саҳт расонид. Даҳсолаи аввали истиқлолият барои бартараф намудани муноқишаҳои дохилӣ сарф гардида. Ҳушбахтона, бо заҳмату талошҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, баҳусус Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷанги шаҳрвандӣ хотима ёфт, рушди устувори мамлакат марҳила ба марҳила оғоз гардида. Вале саноатикунонии Тоҷикистон бе заминаи мусоиди иқтисодию иҷтимоӣ ғайриимкон буд. Аз ин рӯ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи таҳлилҳо, имконияту шароитҳои воқеъии кишвар се ҳадафи стратегии рушди хоҷагии ҳалқро пешай ҳуд намуд:

1) баромадан аз бүмбасти коммуникатсионӣ; 2) ба даст даровардани истиқлолияти энергетикӣ; 3) таъмини амнияти озуқаворӣ. Ин се ҳадаф ба ичро расонида шуданд ва шароити мусоид барои ҳадафи чорум - саноатикунонии босуръати кишвар фаро расид, ки давоми мантиқии се ҳадафи қаблии стратегӣ мебошад.

Вобаста ба шароитҳои табиии Тоҷикистон, ки асосан кӯҳсор аст, яке аз соҳаҳои муҳимтарини саноатии кишвар ин саноати кӯҳӣ ба шумор меравад. Ҳар як санги Тоҷикистон (ба забони геологӣ-чинси кӯҳӣ) кандани фоиданок ба шумор меравад, яъне санги бекора ё партов дар табиати мо вучуд надорад ва тавре мегӯянд: «Санг гар хорою гар мармар бувад, чун ба соҳибдил расад гавҳар бувад».

Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар баробари дигар канданиҳои фоиданок дорои конҳо ва сангҳои қиматбаҳою ороишӣ мебошад, ки истиҳроҷ, коркард ва тайёр намудани маҳсулот аз онҳо барои иқтисодиёти ҷумҳурий ба манфиат аст. Дар қатори ёқути сурҳ, ёқути кабуд, лаъли асил, ки аз ҷумлаи сангҳои қиматбаҳои дараҷаи аввал мебошанд, сангҳои нимқимматбаҳо, ба мисли клиногумит, турмалин, скаполит, хризолит, топаз, гранат, кордиерит, данбурит, кианит, фирӯза, аметист, морион ва сангҳои ороишӣ ба монанди лочувард, агат, яшм, мармари сулаймонӣ (оникс) ва дигар намудҳои гуногунранги мармар, санги хоро, нефрит, содалит, амазонит, серпентинит, змеевик, оғит дар Тоҷикистон зиёд вучуд доранд. Инчунин, дар ҷумҳурий як миқдор минералҳое мавҷуд мебошанд, ки аввалин бор дар Тоҷикистон кашф шудаанд, ба монанди тоҷикит, тяншанит, дараи пиёзит, суғдионит, баратовит ва гайар. Минералҳои номбурда дорои моҳияти илмӣ ва коллексионӣ буда, таваҷҷуҳи осорхонаҳои табиатшиносӣ ва коллексионерони алоҳидаро ба ҳуд ҷалб менамоянд.

Дар баробари ин, чунин минералҳои камёфт ва арзишманд ба монанди еремевит (ба шумури 10-гонаи минералҳои нодир дар ҷаҳон мебошад) ва нисбатан арзишманд-гамбергит, гелиодор, спессартин, морганит ва дигар намуди онҳо дар кишвар ҷой доранд.

Ба қатори конҳои сангҳои қиматбаҳою ороишӣ дар Тоҷикистон Кӯҳи лаъл (ноҳияи Ишкошим) ва Лоҷварддара (ноҳияи Роштқаъла) дохил мешаванд, ки таърихи қадими истихроҷ ва коркард доранд. Сангҳои номбурда ба воситаи Роҳи абрешим ба мамолики Шарқ ва Фарб бурда мешуданд. Ин омил ҳамчун қудрати ниҳоӣ муфид буда, барои муаррифии лаъли асил ва лоҷвард дар бозорҳои дохилию беруна замина мегузорад.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки корҳои иқтишофӣ-геологӣ қаблан дар конҳои сангҳои қиматбаҳои дараҷаи аввал (алмос, ёкут, зумрад) ва конҳои аз давраи қадим маълумбуда, гузаронида мешаванд. Ин ҳолат барои Тоҷикистон ҳам истисно набуд. Дар даврони Шӯравӣ корҳои васеъи иқтишофӣ-геологӣ сараввал дар конҳои Кӯҳи лаъл, Лоҷварддара ва баъдан дар конҳои нав қашғардидаи ёкут ва дигар сангҳои худчило ва ороишӣ гузаронида шудаанд. Аз соли 1971 сар карда дар конҳо ва зуҳуротҳои сангҳои қиматбаҳо, худчилою ороишӣ дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, инчунин, Тоҷикистон, корҳои васеъи иқтишофӣ-геологӣ оғоз гардианд.

Солҳои 1971-1987 дар натиҷаи гузаронидани корҳои геологӣ дар Помири Шарқӣ минтақаи нодирӣ ҷойгиршавии сангҳои қиматбаҳо ва худчило, ки моҳияти хуби ҷавоҳирӣ доранд (ёкут, гранат, скаполит, топаз, берилл, турмалин ва ғ.) муайян гардида мавриди омӯзиш қарор дода шуд. Дар натиҷаи корҳои гузаронидашуда Тоҷикистон дорои манбаъи хуби захираи ин намуди қанданиҳои фоиданок гардида, барои коркарди саноатии сангҳои қиматбаҳо ва ороишӣ шароити бештаре фароҳам гардида.

Корхонаҳои саноатӣ дар шароити мусир дар пешбурди иқтисодиёти миллӣ нақши муҳим доранд. Дар баробари дигар самтҳои иқтисодиёт пешбурди саноати коркарди металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳо ва ороишӣ, ки барои истифодаи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имконоти мусоид мавҷуд аст, аз манфиат ҳолӣ нест. Пешрафти саноати ҷавоҳирӣ, соҳаи истеҳсоли масолеҳи соҳтмонӣ аз сангҳои ороишии табиӣ (хусусан аз лоҷвард, яшм, змеевик ва ғ.) фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба чунин қанданиҳои фоиданок вобаста мебошад. Танҳо зарур аст, ки бо истифода аз технологияҳои мусир истихроҷи ашёи хом ва истеҳсоли маҳсулоти нимтайёру тайёр (нигинҳо) дар ҳаҷмҳои зарурӣ ба роҳ монда шавад.

Маълум аст, ки Тоҷикистон дорои захираҳои калони ангиштсанг мебошад, ки зиёда аз 5 млрд. тоннаро ташкил менамоянд. Зарурияти истифодаи васеъи саноатии ангиштсанг, бар ивази гази табиӣ дар мамлакат, боиси партовҳои бузурги ангиштсангӣ дар шакли хокистар мегардад, ки ба муҳити зист таъсири манфии худро мерасонанд. Аз ин рӯ, безарааргардонию азnavистифодабарии манфиатовари партовҳо ва истифодабарии комплексии онҳо масъалаи мубраму тақозои замон аст.

Имрӯзҳо манбаъи асосии ангиштсанг барои корхонаҳои саноатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои наздик кони Фон-Яғноб мебошад, ки дорои захираҳои калони ангиштсанги баландсифат мебошад (наздики 1 млрд.

тонна) ва масъалаҳои аз нав истифодабарии комплексии партовҳои хокистарии ин кон дар мадди аввал меистад.

Тамоюли афзоиши бемайлони истихроҷ ва истифодаи ангиштсанг дар Тоҷикистон ва микдори зиёди унсурҳои фоиданоки кимиёй дар таркиби онҳо зарурияти омӯзиши комплексии таркиби кимиёни партовҳои ангиштсангро ба миён мегузарарад.

Солҳои 30-юми асри гузашта маълумоти аввалин оид ба радиофаъолии ангиштсангҳои Сибиру Кузбасс муайян карда шуда, таҳқиқотҳо оид ба омӯзиши геокимиёни германий ва бериллий дар ангиштсангҳои ҳавзаҳои Кузнетск, Минусинск, Иркутск ба ичро расонида шуданд. Соли 1908 аз ҷониби Кулибин К.А. тиллодории гайримуқаррарии (баланди) конҳои ангиштсанги ноҳияҳои Богатску Картовински ҳавзай Кузбасс ошкор гардида, технологияи истифодаи комплексии онҳо пешниҳод карда шуд. Тиллодории гайримуқаррарии баъзе конҳои ангиштсанги Тоҷикистон низ муайян карда шудааст, ки дорои таваҷҷуҳӣ хоса мебошад.

Яке аз олимони намоёни рус дар соҳаи геокимиё А.А.Сауков имконияти аз хокистари ангиштсанг гирифтани алюминий ва дигар металлҳои қиматро нишон додааст. Имрӯзҳо партовҳо аз сӯзонидани ангиштсанг дар Тоҷикистон ва дигар кишварҳои собиқ Шӯравӣ ҳаҷми ниҳоят калонро ташкил намуда, асосан истифода бурда намешаванд. Масалан, дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамасола зиёда аз 500 млн. тонна ангиштсанг истихроҷ карда мешуд ва баъд аз сӯзонидан ба ҳисоби миёна наздики 15% хокистар, яъне қарibi 75 млн. тонна дар як сол партов карда мешуд. Ба гайр аз дигар оксидҳо дар хокистари ангиштсанг микдори калони гилҳок Al_2O_3 то андозаи 35% мавҷуд мебошад, ки баробари таркиби он дар ҷинсҳои кӯҳии сиенитҳои нефелиндор аст, ки аз онҳо гилҳок гирифта мешавад. Истеъмоли алюминий, унсурҳои нодиру пошхӯрда буда, сол то сол босуръат афзуда истодааст, аз ин рӯ, ин масоил беш аз пеш замонавӣ мегардад.

Партовҳои ниҳоят калони хокистар аз сӯзонидани ангиштсанг дар Тоҷикистон мушоҳида карда мешаванд. Бахусус, микдори чунин партовҳо баъди гузаштани корхонаҳои саноатии истеъмолкунандагони калони энергия, ба мисли Корхонаи сementи шаҳри Душанбе, Корхонаи алюминийи шаҳри Турсунзода, Комбинати металлургии шаҳри Ҳисор, Маркази барқу гардиҳии шаҳри Душанбе аз истифодаи гази табиӣ ба истифодаи ангиштсанг бениҳоят меафзоянд. Аз ин рӯ, азnavистифодабарии мақсадноку самаранок ва комплексии чунин партовҳо ба нағъи ҳочагии ҳалқи мамлакат яке аз вазифаҳои муҳимми таҳқиқотҳои илмӣ-омӯзишӣ, бахусус равияи геокимиёни замони ҳозира мебошад.

Ташаккулу тараққиёти илму техника дар замони мусир, пеш аз ҳама, аз истифодабарии металлҳои нодиру камёфт вобаста мебошад, ки онҳо асоси маводи ба оташ тобовару дорои ҳосиятҳои магнитнокии баланд, аз ҳама сабуку сахту мустаҳкам ва гайра мебошанд.

Дар Паёми Асосгузори сулху вахдати миллӣ–Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий самтҳои асосии сиёсати давлатии иқтисодиёти миллӣ муайян карда шудаанд ва дар баробари самтҳои дигари афзалиятноки соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ вазифаи омӯзишу рушди захираҳо ва истифодабарии металлҳои нодиру камёфт низ гузашта шудааст, ки барои иқтисодиёту саноатикунонии босуръати Тоҷикистон аҳамияти қалон доранд.

Истифодаи металлҳои нодиру камёфт сол то сол меафзояд, аз ин рӯ, миқдори конҳои фоидаовари истихроҷшаванда дар шароити иқтисодиёти нави бозаргонӣ низ кам шуда истодааст, ки, пеш аз ҳама, аз мунтазам мушкилшавии шароитҳои геологӣ-иктисодии истихроҷ, масрафи қалони қувваи барқу мавод, боркашонӣ, қувваи корӣ ва ғайра вобаста мебошад. Ин ҳолат боз як бори дигар зарурияти каммасрафи истифодабарии металлҳои нодиру камёфти таркиби ангиштсангро исбот менамояд. Гирифтани металлҳои нодиру камёфт аз ангиштсанг ва маҳсули сухти он – хокистар, нисбат ба конҳои маъданӣ аз нуктаи назари иқтисодӣ каммасрафтару фоидаовартар буда, онро дар корхонаҳои саноатӣ ба роҳ мондан муҳим аст.

**Ч.Н.Фозилов,
Б.А.Алидодов,
устодони факултети геология**